

Котиботи Шӯрои машваратии назди  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид  
ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ



## НАШРИЯИ МАХСУС

### МАВЗУЪҲОИ АСОСӢ:

- Баргузории ҷаласаи ҳафтуми Шӯрои соҳибкорӣю сармоягузорӣ дар водии Рашт
- Баргузории Форуми минтақавии соҳибкорӣю Рашт-2021

## БАРГУЗОРИИ ҶАЛАСАИ ҲАФТУМИ ШҶРОИ СОҲИБКОРИЮ САРМОЯГУЗОРИ ДАР ВОДИИ РАШТ

Дар доираи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои



миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба беҳсозии фазои сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ 2 ноябри соли 2021 таҳти раёсати Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои соҳибкорӣ сармоягузорӣ дар водии Рашт Саъдӣ Қодирзода ҷаласаи ҳафтуми Шӯрои

соҳибкорӣ сармоягузорӣ дар водии Рашт баргузор гардид.

Дар ҷаласа ҳамраисон (раисони ноҳияҳои водӣ) ва аъзои Шӯро, котибони масъул, аъзои Шӯро, инчунин аъзои Шӯро ва намояндагони бахши хусусии ноҳияҳо ва шарикони рушд иштирок карданд.

Вобаста ба **банди якуми рузнома** оид ба рафти иҷрои қарорҳои ҷаласаи 6-уми Шӯрои соҳибкорӣ сармоягузорӣ дар водии Рашт Котиби масъули Шӯрои соҳибкорӣ сармоягузорӣ дар водии Рашт, Саидрахмонов Сайдалӣ баромад намуд.

**Тибқи банди дуюми ҷаласа** гузориши ҳамраисони Шӯро, раисони ноҳияҳои водии Рашт оид ба рушди соҳибкорӣ сармоягузорӣ шунда шуд.

Оид ба масъалаи **сеюми рӯзномаи ҷаласа** Раиси раёсати ташкилоти ҷамъиятии байналмилалӣ «Сурхоб», Сайдалӣ Саидрахмонов ва Мушовир оид ба масъалаҳои рушди иқтисодии Лоихаи Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон, Саидхоҷаев Фируз таҳлили вазъи иқтисодии ноҳияҳои водии Раштро мухтасаран муаррифӣ намуданд.

Тавре раисиқунандаи ҷаласа Саъдӣ Қодирзода қайд намуд, бо иқдоми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати мамлакат дар самти рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, раванди ободониву созандагӣ, сохта ва ба истифода додани иншоотҳои табиноти гуногун дар водии Рашт тадбирҳои судманд андешида



## Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ

мешавад, ки он ба мунтазам беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум ва дар маҷмуъ ноҳияҳои минтақа мусоидат менамояд.

Дар қараёни сафарҳо, мулоқоту вохуриҳои судманд дар ноҳияҳои водии Рашт як қатор иншооти табиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд.

Супоришҳои Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаҳои Шӯрои

машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ оид ба ҳалли масъалаҳои баҳши хусусӣ, аз ҷумла вобаста ба гирифтани қитъаи замин, иҷозат барои сохтмон ва пайвастишавӣ ба шабакаҳои муҳандисӣ мушкилиҳои соҳибкдорону сармоягузoron дар ин самт, ба кашолкорӣ роҳ додани мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ чиҳати дастгирии иқдомҳои соҳибкдорон хангоми гирифтани иҷозат ва ҳуҷҷатҳои



зарурӣ таъкид гардид.

Саъди Қодирзода гузаронидани рейтингии миллии фазои соҳибкдориро хотиррасон карда, аз ҷониби роҳбарону масъулини ноҳияҳои водӣ чиҳати якҷо бо мақомоти дахлдор ҳамаҷониба корбарӣ намудан ва андешидани тадбирҳои заруриро дар ин самт таъкид намуд.

Ҳамчунин, қайд карда шуд, ки дар ҷаласаҳои Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, мулоқоти Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Нуробод бо роҳбарону фаъолони ноҳияҳои водии Рашт аз 7 июни соли 2021, ҷаласаи 3-юми фосилавии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ аз 12 октябри соли 2021 дар бораи таҳким ва таҳти назорати қатъӣ қарор додани фаъолияти шӯроҳои назди раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, аз ҷумла водии Рашт супоришҳои мушаххас дода шудааст.

Вобаста ба саҳми шарикони рушд, аз ҷумла Намояндагии Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон дар водии Рашт дар татбиқи як қатор барномаю лоиҳаҳо, мусоидат, ҳамкорӣ ва ҳамоҳанг намудани мавзую





масъалаҳо барои гузаронидани омӯзишу таҳлилҳо, дар доираи ваколатҳои Шӯро ба бахши хусусӣ додашуда зарурати иштироки фаъолонаи онҳо дар муҳокима, баррасӣ, пешниҳод ва таҳияи санадҳои қонунгузори танзимкунандаи фаъолияти соҳа иброи назар карда шуд.

Ҳангоми мубодилаи афкор баромадкунандагон вобаста ба саҳми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ дар самти баррасӣ, пайгирӣ ва дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои бахши хусусӣ тавсеаи фаъолияти заршуй дар дарёи Муксу, таъсиси бизнес-инкубатор дар ноҳияи Рашт, роҳандозии озмоишгоҳи хокшиносӣ, чамъоварӣ ва банду бастии меваҳо, ба роҳ мондани чамъоварии пусу пашм иброи назар намуданд.

Дар интиҳои ҷаласа вобаста ба масъалаҳои баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд.

### **БАРГУЗОРИИ ФОРУМИ МИНТАҚАВИИ СОҲИБКОРИИ РАШТ-2021**

Дар доираи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2 ноябри соли 2021 Форуми минтақавии соҳибкории Рашт - 2021 таҳти унвони «Рушди соҳибкории агросаноатӣ» ба иштироки намоёндагони доираи бонуфузи намоёндагони байналмилалӣ, вазорату идораҳо, соҳибкорону сармоягузори ҷумҳуриявӣ, шарикони рушд ва коршиносон баргузор гардид.



Форумро Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои соҳибкорӣ сармоягузорӣ дар водии Рашт Саъдӣ Қодирзода ифтитоҳ намуда, қайд кард, ки бахшида ба таҷлили ҷашни бузурги миллӣ, 30 - солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи соҳибкорон дар водии Рашт бори нахуст Форуми минтақавии соҳибкорӣ Рашт-2021 таҳти унвони «Рушди соҳибкорӣ агросаноатӣ» баргузор мегардад.

Тавре қайд гардид, ҳадафҳои Форум шиносӣ бо имкониятҳои соҳибкорӣ дар самти васеъ намудани истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузори водии Рашт, ҷустуҷӯи роҳҳои муосиргардонии дастрасӣ ба воситаҳои молиявӣ, дарёфти бозорҳои фурӯш, баррасӣ ва дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоту монеаҳои мавҷудаи соҳибкорӣ сармоягузорӣ дар минтақа ба ҳисоб меравад.

Дар кори Форум мавзӯҳои имконияти рушди соҳаи кишоварзӣ ва арзёбии заминаҳои мавҷуда дар водии Рашт, дарёфти роҳҳо ва усулҳои афзоиш додани истеҳсоли

## Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ

маҳсулоти ғизоӣ, роҳандозии усулҳои нави ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ дар тақвияти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, афзалиятҳои технологияҳои муосир дар баланд бардоштани суръат ва сифати маҳсулот, омодагии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар самти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд.

Дар форум Мушовир оид ба масъалаҳои рушди иқтисодии Лоиҳаи Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон, Саидхоҷаев Ф.,



сардори Раёсати саноати хӯроквории Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Назаров Баҳодур, намоёндаи КВД “Хӯрокворӣ”, Саидов М., Роҳбари ҶДММ “Рахш - а - ЛТД” Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ризоев Асомиддин, Директори ҶСК «Кафолат» Саймуддинов Музаффар, Директор оид ба фуруши ҶДММ

“Баракат - Исфара” Ахмедов Умархон, Директори ташкилоти ҷамъиятии «Рӯшноӣ», Ақобиров Мирзошоҳ, Раиси Раёсати Ташкилоти ҷамъиятии байналмилалӣ “Сурхоб”, Саидрахмонов Сайдалӣ ва дигарон баромад карданд.

Сипас, миёни иштироккунандагон мубодилаи афкор сурат гирифта, баромадкунандагон вобаста ба таваҷҷуҳи хоссаи Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саҳми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ дар рушди соҳибкорӣ ва ҳалли масъалаҳои бахши хусусӣ дар ҷумҳурӣ, инчунин минтақаҳо, имконияти истифодабарӣ аз хизматрасониҳои “Саноатсодиротбанк”, тавсеаи фаъолият оид ба ҷамъоварӣ ва банду басти меваҳо, бунёди корхонаҳои истеҳсоли таҷҳизот ва васоили банду басти меваҳо, ба роҳ мондани ҷамъоварии пусту пашм иброи назар намуданд.

Пас аз мубодилаи афкор, дар ҷамъбаст изҳори итминон карда шуд, ки натиҷаҳои форум барои таҳкими заминаҳои асосии муносибатҳои мутақобилан судманди иқтисодию тичоратӣ, таъмини рушди иқтисодӣ, баланд бардоштани сатҳи неқӯаҳволии мардуми минтақа ва дар маҷмуъ Тоҷикистон, инчунин қавӣ гардонидани иродаи ҳамбастагӣ дар самти истифодаи якҷоя ва самараноки имкониятҳои дар водӣ мавҷудбуда мусоидат менамояд.

Ҳамзамон, аз иштирокчиён ва дигар соҳибкорону сармоягузoron даъват ба амал оварда шуд, ки нерӯ ва иқдоми дастаҷамъонаи худро барои таҳкими муносибатҳои созада, таъмини рақобати солим ва рушди иқтисодиёти водии Раштонзамин ва дар ин замина, саҳми шоистаи худро дар таъмини рушди иқтисодиёти мамлакатамон равона менамоянд.



## Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ

Дар форум шаш санади ҳамкорӣ, ёддоштҳои тафохум байни Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Кафолат» чиҳати



ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар самти фароҳамоварӣ ва эҷоди мавзӯҳои сайёҳӣ ва бунёди иншооти хизматрасонӣ, байни Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Кафолат» ва Ташкилоти ҷамъиятии «Рӯшноӣ», ноҳияи Рашт чиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар самтҳои сайёҳӣ, байни Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Баракат - Исфара”, шаҳри Исфара ва Ташкилоти ҷамъиятии «Рӯшноӣ», ноҳияи Рашт оид ба ҳамкориҳо дар самти банду баст ва коркарди аввалияи мева, байни Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Маркази сайёҳӣ ва солимгардонӣ” ва Ташкилоти ҷамъиятии

«Рӯшноӣ», ноҳияи Рашт чиҳати ҳамкориҳо дар самтҳои сайёҳӣ, байни Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Рахш - а - ЛТД” Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ташкилоти ҷамъиятии байналмилалӣ “Сурхоб”, ноҳияи Тоҷикобод чиҳати ҳамкориҳо дар соҳаи агросаноатӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулот, байни Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Рахш - а - ЛТД” Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи занбурпарварони “Ҳалқарф”-и ноҳияи Рашт чиҳати ҳамкориҳо дар самти занбурпарварӣ, истехсол ва содироти асал ба имзо расонида шуд.

Котиботи Шӯрои машваратии назди  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба  
беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ